

ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН



НИЗОМНОМАИ

шӯъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ
дар Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон

Бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон

аз « 02 » апрели 2018, суратмаҷлиси № 7 тасдиқ шудааст.

Душанбе – 2018

НИЗОМНОМАИ
шӯъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

I. Муқаррароти умумӣ

1.1. Низомномаи намунавии мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», «Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф ва илм таҳия гардида, тартиби фаъолияти шӯъба (бахш)-и омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогиро дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (минбаъд донишгоҳ) муайян менамояд.

1.2. Воҳиди сохторӣ оид ба омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ – педагогӣ дар сохтори донишгоҳ дар шакли шӯъбаи илм таъсис шудааст. Воҳиди сохтори мазкур дар фаъолияти худ раванди ташкил ва ҳамоҳангсозии корхоро оид ба омодакунии кадрҳои илмӣ-педагогӣ дараҷаи олий – доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, дотсент ва профессорро дар донишгоҳ ба роҳ мемонад.

1.3. Шӯъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ (минбаъд: шӯъба) фаъолияти худро дар сохтори идораи корҳои илмӣ-тадқиқотии Департаменти илм ва татбиқот дар асоси қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиш ва дастурҳои вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи намунавии шӯъба (бахш)-и омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (№9/41 аз 29.06 соли 2016), оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, фармоишҳои ректори донишгоҳ, супоришҳои муовини ректор оид ба илм ва татбиқот ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф ва илм ба роҳ мемонад.

1.4. Низомномаи мазкур фаъолияти шӯъбаро танзим намуда, мақсад, вазифа ва ҳуқуқҳои онро муайян менамояд.

1.5. Таъсис, азнавташкिल्диҳӣ ва барҳамдиҳии Шӯъба дар сохтори идораи корҳои илмӣ-тадқиқотии Департаменти илм ва татбиқоти донишгоҳ бо қарори Шӯрои олимон ва фармоиши ректори донишгоҳ сурат мегирад.

1.6. Талаботи таҳассусӣ, ҳуқуқ ва масъулияти кормандони шӯъбаро дастури вазифавии аз ҷониби сардори воҳиди сохтории мазкур таҳиянамуда, ки бо фармоиши ректори донишгоҳ тасдиқ шудааст, ба танзим мебарорад.

II. Мақсад ва вазифаҳои шӯъба

2.1. Мақсади асосии шӯъба ташкил, ҳамоҳангсозӣ, назорат ва амалисозии чорабиниҳо оид ба омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи олӣ дар донишгоҳ мувофиқи талаботи амалкунанда мебошад. Иловадан ба мақсадҳои зикршуда, шӯъба масъалаҳои зеринро ҳал мекунад:

2.1.1. Коркард ва таъмини фаъолияти ташкилӣ-методӣ ва меъёрии ҳуқуқии зерсохторҳои донишгоҳ оид ба масъалаҳои омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи олӣ дар низоми баъдидипломи таҳсилоти касбӣ;

2.1.2. Банқшагирӣ ва ташкили оmodасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ;

2.1.3. Таъминоти ташкилӣ-методӣ ва иттилоотии омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ;

2.1.4. Ҳамоҳангсозии таълимӣ-илмӣ омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ ва назорат аз болои иҷрои нақшаҳои инфиродии омодакунии онҳо;

2.1.5. Ҳамкорӣ бо дигар зерсохторҳои донишгоҳ ва шӯроҳои диссертатсионӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии оmodасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ.

III. Вазифаҳои шӯъба

3.1. Кормандони Шӯъба вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

3.1.1. Коркарди ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва методӣ оид ба масъалаҳои оmodасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи олӣ;

3.1.2. Бо сохторҳои зертобеъ мувофиқа намудани лоиҳа ва пешниҳодҳо оид ба рақамҳои санҷиши қабули шаҳрвандон ба магистратура, докторантура аз рӯи ихтисос (аспирантура) ва докторантураи анъанавӣ;

3.1.3. Ҳамоҳангсозии фаъолияти кафедраҳо дар ташкили раванди таълим дар докторантура аз рӯи ихтисос (аспирантура);

3.1.4. Ташкил ва ба роҳ мондани қабул ба магистратура, докторантура аз рӯи ихтисос (аспирантура), назорати иҷрои нақшаҳои фардии докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо) ва унвонҷӯён;

3.1.5. Таъмини ташкили хизматрасониҳои таълимии пулакӣ дар соҳаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи таҳассусашон олий;

3.1.6. Мониторинг ва таҳлили ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба масъалаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ-педагогӣ ва илмии дараҷаи таҳассусашон олий;

3.1.7. Гузаронидани ҷаласа, конференсия, мизи мудаввар ва дигар шаклҳои муҳокимаи дастаҷамъонаи масъалаҳои мубрами рушди тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи таҳассусашон олий;

3.1.8. Гузаронидани машваратҳо ва таҳияи тавсияҳо доир ба рушди тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи таҳассусашон олий;

3.1.9. Таъминоти иттилоотии раванди тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии дараҷаи таҳассусашон олий;

3.1.10. Ба расмият даровардан ва назорат аз болои коргузории парвандаҳои шахсии докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо), докторантони анъанавӣ ва унвонҷӯёни дараҷаи илмӣ;

3.1.11. Ташкил ва назорати гузаронидани аттестатсияи докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо), докторантони анъанавӣ ва унвонҷӯёни дараҷаи илмӣ;

3.1.12. Ташкили коргузорӣ, баҳисобгирӣ ва таҳияи ҳисобот (тайёр кардани ҳисоботи оморӣ шаклашон муайяншуда, ҳисоботи солона ва баътаи маводҳои иттилоотӣ дар бораи фаъолияти шӯба ва ғайра);

3.1.13. Таҳияи маълумотномаҳои, ки мақоми докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо), докторантҳои анъанавӣ ва унвонҷӯён, инчунин шаҳодатномаи супурдани имтиҳонҳои ҳадди ақалро тасдиқ менамоянд;

3.1.14. Таҳияи шартномаҳо оид ба омодакунии докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо), докторантҳо ва унвонҷӯён, ки ба таври ғайрибуҷавӣ қабул шудаанд;

3.1.15. Баргузории чорабиниҳо оид ба тақмили чараёни оmodасозии докторантҳо аз рӯи ихтисос (аспирантҳо), докторантҳо ва унвонҷӯён дар якҷоягӣ бо Шӯрои олимони донишгоҳ.

IV. Ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шӯба

4.1. Кормандони шӯба дар доираи уҳдадорӣҳои вазифавии худ чунин ҳуқуқҳо доранд:

4.1.1. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ дар амалӣ намудани сифати татбиқи барномаҳои тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии баландихтисос иштирок намоянд;

4.1.2. Бо мақсади иҷрои вазифаҳои гузошташудаи шӯба аз сохторҳои зертобеи донишгоҳ маводҳо, иттилоот талаб намоянд;

4.1.3. Тибқи тартиботи муқарраргардида мутахассисони сохторҳои зертобеи донишгоҳро ба тайёр намудани лоиҳаи ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, маълумотномавӣ ва маводҳои дигар бо супориши роҳбарияти донишгоҳ ҷалб намоянд;

4.1.4. Тибқи тартиботи муқаррашуда ба захираҳои иттилоотии донишгоҳ дастрасӣ дошта бошанд;

4.1.5. Иҷрои супоришҳои дигарро, ки ба салоҳияти шӯъба дохил аст, ба анҷом расонанд.

4.2. Кормандони Шӯъба барои иҷрои вазифаҳои зерин масъуланд:

4.2.1. Босифат ва саривақт иҷро намудани супоришу вазифаҳои, ки дар асоси Низомномаи мазкур ба уҳдаи шӯъба гузошта шудааст;

4.2.2. Риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ, ҳифзи меҳнат, қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор;

4.2.3. Ҳуқуқ ва масъулияти кормандони шӯъба бо дастурҳои хизматӣ муқаррар карда мешавад.

4.3. Кормандони шӯъба барои иҷрои вазифаҳои зерин уҳдадоранд:

4.3.1. Саривақт ва босифат иҷро намудани уҳдадорихо мувофиқи санадҳои қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ва талаботе, ки дастури хизматӣ пешбинӣ намудааст;

4.3.2. Тибқи талаботи муқарраргардида махфӣ нигоҳ доштани маълумотҳои, ки дар ҳуҷҷатнигории шӯъба мавҷуд аст;

V. Идоракунии ва сохтори шӯъба

5.1. Роҳбарии бевоситаи шӯъбаро мудар ба уҳда дорад, ки бо пешниҳоди муовини ректор оид ба илм ва татбиқот бо фармоиши ректори донишгоҳ ба вазифа таъйин ва озод карда мешавад.

5.1.1. Мудир шӯъба вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

5.1.2. Таъмин намудани корҳои ташкилии шӯъба, иҷрои вазифаҳои, ки Низомномаи мазкур ва ҳуҷҷатҳои ташкилӣ-маъмурии донишгоҳ муқаррар намудааст;

5.1.3. Назорат намудани риояи қоидаҳои тартиботи дохилии шӯъба, ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ, қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор.

5.2. Мудир шӯъба барои амалҳои зерин ҳуқуқ дорад:

5.2.1. Иштирок дар ҷаласаҳои машваратии амалкунандаи донишгоҳ дар ҳолати баррасӣ намудани масъалаҳои, ки бо муқаррароти Низомномаи мазкур ба салоҳияти шӯъба тааллуқ доранд;

5.2.2. Доир намудани ҷаласаҳои машваратии мутахассисони шӯъба;

5.2.3. Манзур намудани таклифу пешниҳодҳо доир ба тағйир додани сохтор ва воҳидҳои кории шӯъба;

5.2.4. Иштирок дар раванди тартиботи муқарраргардидаи интиҳоб, қабул, интиқол ва аз вазифа озод намудани кормандони шӯъба дар мувофиқа бо муовини ректор оид ба илм ва татбиқот;

5.2.5. Мувофиқакунонӣ ва имзо гузоштан ба лоиҳаи ҳуҷҷатҳо аз номи шӯъба.

5.3. Мудир шӯъба барои вазифаҳои зерин масъул аст:

5.3.1. Ба талабот мувофиқ будани таҳия ва ба амал овардани чорабиниҳои, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси фаъолияти шӯъба дар доираи вазифа ва уҳдадорихо ба он вобаста буда равона шудааст;

5.3.2. Пурра, босифат ва саривақт иҷро намудани фармоишу дастурҳои роҳбарияти донишгоҳ, ки ба вазифаву уҳдадорихои асосии шӯба вобаста шудааст;

5.3.3. Пурра, саривақт ва тибқи талабот пешниҳод намудани ахборот;

5.3.4. Мувофиқати тартиботи кории шӯба, ки дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тартиботи кории сатҳи нисбатан болотар ба анҷом мерасонад;

5.3.5. Ташкили оқилонаи меҳнат, ҷобачогузорӣ ва истифодаи кормандони шӯба мувофиқи таҳассус ва дараҷаи кордонии онҳо.

VI. Арзёбии фаъолияти шӯба

6.1. Арзёбии фаъолияти шӯба дар асоси нишондиҳандаҳои зерин амалӣ карда мешавад:

6.1.1. Пурра, саривақт ва босифат амалӣ намудани вазифа ва уҳдадорихои асосии ба шӯба вобасташуда ва ҳуқуқҳои ба он додасуда;

6.1.2. Истифодаи самараноки талаботи қонунгузории амалкунанда ва талаботе, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои дохилии меъёрии донишгоҳ муқаррар намудаанд ва шӯба дар фаъолияти худ тибқи онҳо амал мекунад.

VII. Тартиби ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Низомномаи шӯбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ

7.1. Тағйироту иловаҳо ба Низомномаи шӯбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ бо қарори Шӯрои олимони донишгоҳ ворид карда шуда, аз ҷониби ректор тасдиқ карда мешаванд.

Муовини ректор оид ба

илм ва татбиқот

Ҳакимов Ғ.Қ.